

ШАРТНОМАИ суратҳисоби бонкӣ барои шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродӣ (офертаи оммавӣ)

Қамъияти саҳомии кушодаи “Бонки Эсхата” минбаъд “Бонк” номида мешавад аз як тараф ва Шахси ҳуқуқӣ ё Соҳибкорӣ инфиродӣ, ки тибқи талаботи қонунгузорӣ амал менамояд ва минбаъд “Мизоч” номида мешавад аз тарафи дигар, дар якҷоягӣ “Тарафҳо” ва дар алоҳидагӣ “Тараф” номида мешаванд, Шартномаи суратҳисоби бонкӣ барои шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ (офертаи оммавӣ) (минбаъд Шартнома)-ро тибқи талаботҳои боби 1-и Шартномаи мазкур бо шартҳои зерин бастанд:

1. ТАРТИБИ БАСТАНИ ШАРТНОМА

- 1.1. Шартномаи мазкур офертаи оммавӣ ба ҳисоб рафта дар сомонаи расмии Бонк www.eskhata.com ва ё дар лавҳаҳои иттилоотии воҳидҳои сохтории Бонк ҷойгир карда мешавад.
- 1.2. Аксепти шартномаи мазкур аз ҷониби Мизоч ин ба Бонк дар шакли ҷопӣ бо имзо ва муҳр пешниҳод намудани шакли аз тарафи Бонк муқарраршудаи Ариза-дархост оид ба кушодани суратҳисоби бонкӣ ва аксепт намудани Шартномаи суратҳисоби бонкӣ барои шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродӣ (офертаи оммавӣ) (замимаи №1) мебошад.
- 1.3. Ариза-дархост аз лаҳзаи аз ҷониби шахси ваколатдори Бонк қабул намудан ва дар он қайд оиди қабул шудан гузоштан далели баста шудани Шартномаи мазкур мебошад. Як нусхаи Ариза-дархост бо имзои Мизоч ва нақши муҳр дарҷашта ва қайди шахси ваколатдори Бонк дар Бонк нигоҳ дошта мешавад, нусхаи дуюми Ариза-дархост бошад бо қайди Бонк бо талаби Мизоч ба Мизоч дода мешавад.
- 1.4. Аксепти Шартномаи мазкур аз ҷониби Мизоч ин тасдиқи бо шарту талаботҳои Шартномаи мазкур ва Тарофаҳои бонк шинос шудани Мизоч мебошад. Мизоч инчунин тасдиқ ва розӣ аст, ки шарту талаботҳои Шартнома ва Тарофаҳои бонкро риоя менамояд.
- 1.5. Маҳалли басташудани шартнома, маҳалли ҷои қайди Бонк ва ё воҳидҳои сохтории он, ки ба Мизоч суратҳисоб кушодааст, ба ҳисоб меравад.

2. ИСТИЛОҲОТ ВА ИХТИСОСҲО

Ариза-дархост– дархост оид ба кушодани суратҳисоби бонкӣ ва аксепт намудани Шартномаи суратҳисоби бонкӣ барои шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродӣ (офертаи оммавӣ), ки шакли он аз ҷониби Бонк муқаррар карда шудааст ва аз ҷониби Мизоч тибқи тартиби муқарраргардида имзо карда шудааст (Замимаи №1);

Суратҳисоби бонкӣ – суратҳисоби бонкии Мизоч бо пули миллий ё асъори хориҷӣ, ки дар Бонк кушода шуда, дар он бақия ва гардишҳои маблағҳои пулии Мизоч инъикос мегардад;

Тарофаи Бонк (Тарофаи амалкунанда) – ҷадвале, ки дар он нархи хизматрасониҳои Бонк ҷойгир карда шудааст;

Воҳидҳои сохтории Бонк – Идораи амалиётӣ, Филиалҳо.

3. МАТЛАБИ ШАРТНОМА

3.1. Бонк ба Мизоч суратҳисоб(ҳо)-и амонатии дархостӣ (минбаъд - Суратҳисоб) кушода, уҳдадор мешавад, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва шартномаи мазкур пешбинӣ шуда, хизматрасониҳои бонки (ворид ва хориҷ намудани маблағҳои пулӣ ва дигар)-ро бо пули миллий - сомонӣ ва асъори хориҷӣ ба иҷро расонад, Мизоч бошад уҳдадор мешавад, ки ҳаққи хизматрасониҳоро аз рӯи Тарофаҳои тасдиқгардидаи Бонк барои гузаронидани амалиётҳо аз рӯи Суратҳисоб бо шартҳои пешбиниамудаи шартномаи мазкур пардохт намояд.

3.2. Мизоч бо аксепт намудани шартномаи мазкур изҳор менамояд, ки бо Тарофаҳои тасдиқгардидаи Бонк, ки дар санаи аксепт намудани шартнома амал менамоянд, шинос шудааст ва розӣ мебошад.

3.3.Бонк, маблағи ҳаққи хизматрасониرو барои гузаронидани амалиётҳо аз рӯи Суратҳисоб, бо ордери мемориалӣ, аз рӯи гузаронидани амалиётҳо, ба таври беаксептӣ бе огоҳии пешакии Мизоч, аз суратҳисоб мебарорад.

3.4.Ба маблағҳои пулие, ки дар Суратҳисоб мавҷуданд, фоиз ҳисоб карда намешавад.

3.5.Амалиётҳо бо маблағҳое, ки аз бақияи дар Суратҳисоби Мизоч мавҷудбуда зиёд мебошанд, тибқи шартномаи алоҳида амалӣ карда мешаванд.

4. ТАРТИБИ КУШОДАН ВА ПЕШБУРДИ СУРАТҲИСОБ

4.1.Суратҳисоб дар асоси шартномаи мазкур бо дархости хаттии Мизоч, дар сурати мавҷуд будани ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозимӣ барои кушодан ва пешбурди Суратҳисоб мутобиқи қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва тартиби дар Бонк ҷоришуда пешбинӣ шудаанд, кушода мешавад. Шартномаи мазкур барои дигар суратҳисобҳои бонкӣ, ки минбаъд кушода мешаванд танзимкунанда ҳисобида шуда, барои кушодани онҳо дархости хаттии Мизоч кифоя аст.

4.2.Ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ ва пардохтӣ, чекҳо барои гирифтани пули нақд дар давоми рӯзи амалиёти Бонк (дар давоми соатҳои кории аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон муқарраргардида) аз Мизоч ё намояндаи ваколатдори Мизоч, ки дар асоси ваколатнома амал менамояд, бо санҷиши мутобиқати шакл ва мазмун он ба талаботҳои Кодекси маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, қабул карда мешаванд.

4.3.Бонк ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ ва ҳазинавии Мизочро бо мавҷудияти шартҳои зерин қабул менамояд:

- шакли ҳуҷҷат ба шакли аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон муқарраршуда мувофиқат кунад;
- ба таври дахлдор тартиб дода шудани ҳуҷҷат, ки ба қоидаҳои аз тарафи қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон муқарраршуда ҷавобгӯ бошад;
- дар суратҳисоб мавҷуд будани бақияи пулҳо барои иҷро кардани ҳуҷҷати ҳисоббаробаркунӣ.

4.4.Ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ ва ҳазинавӣ аз тарафи Мизоч ба Бонк дар вақти муқарраршудаи рӯзи амалиётӣ, ки аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон барои хизматрасонии ҳисобию ҳазинавии Мизочон муқаррар шудааст, пешниҳод карда мешавад. Ҳуҷҷатҳои баъди гузаштани вақти муқарраршудаи рӯзи амалиётӣ воридшуда, дар рӯзи кории оянда воридшуда ҳисоб карда мешаванд.

4.5.Баровардани маблағҳои пулӣ аз Суратҳисоб танҳо бо супориши Мизоч, дар давоми на дертар аз як рӯзи баъд аз рӯзи ба Бонк ворид гардидани ҳуҷҷатҳои дахлдори пардохт амалӣ карда мешавад. Бидуни супориши Мизоч баровардани маблағҳои пулӣ аз Суратҳисоб аз тарафи Бонк дар ҳолатҳои бо қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаи мазкур пешбинишуда амалӣ карда мешавад.

4.6.Баровардани маблағҳои пулӣ аз Суратҳисоб бо тартиби пайдарҳамии ворид шудани ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ амалӣ карда мешавад. Дар ҳолати нокифоя будани маблағи дар Суратҳисоб буда барои қонеъ гардонидани ҳамаи талаботҳои изҳоршуда, баровардани маблағҳои пулӣ тибқи асосҳои бо қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, амалӣ карда мешавад.

4.7.Бонк аз болои самтҳои истифодабарии маблағҳои Мизоч назорат намебарад, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.

4.8.Бонк ҳуқуқҳои Мизочро оид ба ихтиёрдорӣ намудан ба маблағҳои пулии дар Суратҳисоб буда маҳдуд намесозад, ба истиснои ҳолатҳои бо тартиби пешбининамудаи қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузоштани ҳабс ба маблағҳои пулӣ ё боздоштани амалиётҳо аз рӯи Суратҳисоб.

4.9. Тарофаҳо аз тарафи Бонк тариқи яктарафа, бо ҷойгир намудани онҳо дар сомонаи Бонк **www.eskhata.com** на дертар аз 10 (Дах) рӯз пеш аз мавриди амал қарор гирифтани он, тағйир дода мешавад. Дар сурати норозигии Мизоч бо Тарофаҳои нав, ӯ ҳуқуқ дорад шартномаи мазкурро бо тартиби пешбининамудаи қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаи мазкур бекор кунад.

4.10. Бидуни супориш ва розигии Мизоч маблағҳои зерин аз суратҳисоб (дар ҳолати набудани маблағ дар суратҳисоб аз дигар суратҳисобҳо) бароварда мешаванд:

4.10.1. Маблағи ҳаққи хизматрасониҳои Бонк аз рӯи Тарофа;

4.10.2. Маблағҳои қарздорӣ Мизоч дар назди Бонк, ки аз рӯи Шартномаи мазкур ва ё ин ки аз рӯи Шартномаҳои қарзӣ, замонат ва дигар намуди шартномаҳо ба миён омадаанд.

4.10.3. Маблағҳое, ки ба суратҳисоби Мизоч аз тарафи Бонк саҳван (хато) гузаронида шудаанд.

Маблағҳо дар ҳолатҳои зерин саҳван (хато) гузаронида шуда эътироф карда мешаванд:

- агар мушаххасоти Мизоч аз мушаххасоти дар ҳуччати тасдиққунандаи ба Бонк дар шакли электронӣ ё чопӣ пешниҳодшуда фарқ кунад;
- агар маблағи ба суратҳисоб Мизоч гузаронидашуда аз маблағи дар ҳуччати тасдиққунандаи ба Бонк дар чопӣ пешниҳодшуда фарқ кунад;
- агар маблағи гузаронида шуда аз ҷониби Бонк аз рӯи ҳамон як ҳуччат такроран иҷро карда шавад.

5. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИИ ТАРАФҲО

5.1.Бонк уҳдадор аст:

- 5.1.1.Маблағҳои пулии Мизочро бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории амалқунанда, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва ҳуччатҳои дохилии Бонк ба Суратҳисоб қабул намояд.
- 5.1.2.Нигоҳдории маблағҳои пулии дар Суратҳисоб мавҷудбударо таъмин намояд. Дар сурати қалбаки будани ҳуччатҳои ҳисоббаробаркунӣ ва ҳазинавӣ гузаронидани амалиётро рад намояд.
- 5.1.3. Маълумотҳоро оиди суратҳисоб ва амалиётҳо аз рӯи он, ки сирри бонкӣ махсуб меёбад, инчунин дигар маълумотро, ки дар натиҷаи иҷрои шартномаи мазкур ба Бонк маълум гаштааст, махфӣ нигоҳ дорад. Оиди амалиётҳои аз рӯи Суратҳисоб гузаронидашуда ба Мизоч, намояндаи қонунии ӯ, инчунин ба мақомотҳои дахлдор дар ҳолатҳо ва бо тартиби пешбиниамудаи қонунгузории амалқунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотнома пешниҳод намояд.
- 5.1.4.Амалиётҳои ҳисоббаробаркуниро ҳазинавино бо супориши Мизоч саривақт ва дуруст гузаронад.
- 5.1.5.Дар асоси дархости Мизоч мувофиқи бақияи маблағи дар Суратҳисоб буда маблағҳои пулии нақдро (ҳамаи маблағ ё қисми онро) дар муҳлати 1(Як) рӯз бозпас диҳад, агар маблағи пулии дар суратҳисоб буда ба сифати таъминнокӣ ба ғараф гузошта нашуда бошад.
- 5.1.6.Аз рӯи дархост ба Мизоч беруннавис аз Суратҳисоб ва замимаҳоро ба он пешниҳод намояд.
- 5.1.7.Мизочро бо Тарофаи Бонк шинос намояд.
- 5.1.8.Пардохтҳоро дар асоси супориши Мизоч, мувофиқи навбати тақвими онҳо амалӣ намояд.

5.2.Бонк ҳуқуқ дорад:

- 5.2.1.Қабули ҳуччатҳои ҳисоббаробаркунӣ ва ҳазинавии Мизочро, ки ҳилофи талаботҳои қонунгузории амалқунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон (аз ҷумла қоидаҳои бонкӣ ва усули барасмиятдарории ҳуччатҳои ҳисоббаробаркунӣ) барасмият дароварда шудаанд, рад намояд.
- 5.2.2.Дар ҳолати мавҷудияти далел (факт)-ҳое, ки аз ҷиҳати нақардани қонунӣ будани амалиёт, тартиб ва усули барасмиятдарории ҳуччатҳо ва муҳлатҳои ба Бонк пешниҳод намудани онҳо шаҳодат медиҳанд, дар асоси қонунгузории амалқунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон гузаронидани амалиётҳоро аз рӯи Суратҳисоб рад намояд (ё боздорад).
- 5.2.3.Дар ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузории амалқунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, шартномаи мазкур ва дар ҳолатҳои ба миён омадани уҳдадориҳои Мизоч дар назди Бонк, маблағҳои пулиро тариқи беаксепт аз Суратҳисоб барорад.
- 5.2.4.Аз Мизоч пешниҳод намудани маълумотҳо ва ҳуччатҳоро дар ҳолатҳо ва бо тартиби аз тарафи қонунгузории амалқунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқарраршуда талаб намояд.
- 5.2.5. Дар ҳолати пешниҳод намудани ҳуччатҳои нодуруст аз тарафи Мизоч, инчунин дар ҳолати пайдо гаштани маълумот дар бораи иштироки мизоч дар ғайриқонунии террористӣ мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом”, бастанӣ шартномаи суратҳисоби бонкиро ва гузаронидани амалиётро аз рӯи Суратҳисоб рад намояд.
- 5.2.6. Иҷрои амалиётҳои саҳван (хато)-ро боздорад ва инчунин супоришномаҳои хатро дар ҳамон рӯзи амалиётӣ бекор намояд. Оид ба бекор кардани амалиёт Мизочро тариқи телефон ё почтаи электронӣ ва ё ба воситаи барномаи фосилавии бонкӣ ё дигар барномаҳои интернетӣ дар рӯзи бекор шудани амалиёт, огоҳ намояд.
- 5.2.7. Дар ҳолате, ки агар Мизоч ба Бонк оид ба интиқоли маблағ берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо асҳори хориҷӣ супориш диҳад, Бонк ҳуқуқ дорад Мизочро дар бораи ҳафсҳои марбут ба таҳримҳои байналмилалӣ огоҳ созад. Бонк инчунин ҳуқуқ дорад интиқолро, ки ба ақидаи Бонк таҳти таҳримҳои иқтисодии байналмилалӣ қарор мегирад, рад намояд. Дар сурати ҳафс шудан, мусодира кардан, манъ кардани маблағ бо асосҳои пешбиниамудаи қонунгузории байналмилалӣ, қонунгузориҳои кишвари бонки қабулқунанда ё бонки транзитие, ки дар интиқоли маблағ иштирок кардааст, масъулият ба зиммаи Мизоч гузошта мешавад.
- 5.2.8. Бонк ҳуқуқ дорад дар ҳолатҳои зерин шартномаи мазкурро қатъ намояд:

- а) агар Мизоч аз азнавсозии маълумотҳои мушаххаскунӣ саркашӣ намояд;
- б) агар Мизоч ба Бонк оиди худ ва фаъолияти ҳеш маълумотҳои нопурра ва бардурӯғ пешниҳод намудааст, ки ба нуфузи Бонк таъсири манфӣ мерасонад;
- в) агар Мизоч аз пешниҳод намудани ҳуччатҳои тасдиқкунандаи амалиёт ва аҳдҳо саркашӣ намояд агар уҳдадории пешниҳоди ҳуччатҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шуда бошад;
- г) агар аз ҷониби Бонк дар амалиёт/аҳдҳои гузаронидаи Мизоч номувофиқатӣ ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муайян карда шавад;
- д) агар Бонк амалиёт/аҳдҳои бо мақсади қаллобӣ, саркашӣ аз расмиёти санҷиши зарурии Мизоч ё дигар вайронкунии сиёсат ва расмиёти дохилии Бонк, аз ҷониби Мизоч содиршударо ошкор намояд.

5.2.9. Бонк то пурра анҷом ёфтани чараёни санҷиши дахлдор, ҳуқуқ дорад бе огоҳии пешакӣ муносибатҳои кориро қатъ намояд, амалиётҳои алоҳида ё ҳамаи амалиётҳоро, ки дар доираи шартномаи мазкур иҷро мегарданд, иҷро накунад, инчунин дар ҳолати аз тарафи Мизоч саркашӣ кардан аз санҷиши дахлдори пешбинӣ намудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуччатҳои меъёрии дохилии бонк, муносибатҳои кориро қатъ намояд.

5.2.10. Бонк ҳуқуқ дорад дар ҳолати ошкор шудани кирдорҳои коррупсионӣ аз тарафи Мизоч, аз номи ӯ ва ё ба манфиати ӯ, муносибатҳоро бо Мизоч қатъ намояд.

5.3. Мизоч уҳдадор аст:

5.3.1. Ба маблағҳои дар Суратҳисоб мавҷудбуда, мувофиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрию ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва шартномаи мазкур ихтиёрдорӣ намояд.

5.3.2. Маълумотҳо ва ҳуччатҳои ба таври дахлдор тартибдодашударо, дар ҳаҷми пурра ва дар муҳлатҳои аз тарафи Бонк муқарраршуда, ки аз тарафи Бонк мувофиқи талаботҳои қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрию ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон талаб карда шудаанд, пешниҳод намояд.

5.3.3. Бонкро оиди тағйир ёфтани суроғаи ҷои зист, рақамҳои телефонҳо ва дигар маълумотҳое, ки ҳангоми кушодани Суратҳисоб аз тарафи Мизоч пешниҳод шуда буданд, бе таъхир огоҳ созад.

Аз ҷумла:

-дар ҳолати аз нав номгузорӣ шудани Мизоч, Мизоч бояд дар муҳлати 10 (Даҳ) рӯзи тақвимӣ ҳуччатҳои аз нав номгузорӣ шуданро ба Бонк пешниҳод намояд;

-дар ҳолати гумшавӣ ё фарсудашавии муҳр, дар муҳлати то 30 (Сӣ) рӯзи тақвимӣ муҳрро иваз намояд. Дар муддати тайёр кардани муҳр, ҳуччатҳои пардохтии мизоч бе муҳр қабул карда мешаванд. Дар ин ҳолат аз тарафи роҳбар (шахсе, ки бо Мизоч шартнома бастааст) ё сармухосиб/мухосиби калони воҳиди сохтори Бонк, ки аз номи Бонк бо мизоч шартнома бастааст, дар Варақа бо намунаи имзо ва нақши муҳр, раводид гузошта мешавад. Дар ҳолати пешниҳод накардани муҳри нав дар муҳлати муқарраршуда, Бонк ҳуқуқ дорад ҳуччатҳои пардохтиро барои иҷроӣ қабул накунад.

5.3.4. Дар давоми 5 (Панҷ) рӯзи қорӣ аз рӯзи дастрас шудани беруннавис аз Суратҳисоб, Бонкро оиди маблағҳои ба Суратҳисоб нодуруст (бо ғалат) воридшуда хабардор намояд.

5.3.5. Бо тартиби кории Бонк, Тарофаҳои Бонк, тартиби ба Бонк пешниҳод намудани ҳуччатҳои ҳисоббаробаркунӣ ва ҳазинавӣ ва дигар маълумотҳое, ки дар бинои Бонк доир ба хизматрасонӣ ба Мизочон ва сомонаи расмии Бонк www.eskhata.com ҷой дода шудаанд, шинос шавад.

5.3.6. Мизоч уҳдадор аст, ки дар муҳлати то 30 рӯзи тақвимӣ, ҳамчунин бо талаби Бонк, ба Бонк дар сурати таҷдиди маълумот дар бораи мавқеъ (мақом), молик бенефитсиар ва молу мулкӣ (маблағҳои) тахти назорати онҳо тибқи ин шартнома додашуда, агар ҷунин интиқол анҷом дода шуда бошад ва дигар маълумотҳо оиди худ, маълумот пешниҳод намояд.

5.4. Мизоч ҳуқуқ дорад:

5.4.1. Ба маблағҳои пулии дар Суратҳисоб бударо бо тартиби аз тарафи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаи мазкур пешбинишуда, мустақилона ихтиёрдорӣ намояд.

5.4.2. Ба Бонк оиди гузаронидани амалиётҳо аз рӯи Суратҳисоб, ки бо қоидаҳои бонкӣ ва шартномаи мазкур пешбинӣ шудаанд, супориш диҳад.

5.4.3. Аз Бонк маълумотномаҳо ва беруннавис аз Суратҳисоб гирад ва оиди иҷроӣ супоришҳои худ маълумот талаб намояд.

5.4.4. Бо салоҳиди худ мубодилакунӣ (конверсия)-и маблағҳои пулии дар Суратҳисоб бударо амалӣ гардонад. Мубодилакунӣ маблағҳои пулӣ дар асоси аризаи (дархости) Мизоч, ки дар он ҳамаи шартҳои мубодилакунӣ пешбини шудаанд, амалӣ карда мешавад.

5.4.5. Дар сурати норозӣ будан бо тағйиротҳои шартнома ва Тарофаҳои нав, шартномаи мазкурро бо тартиби пешбиниамудай қонунгузорӣ амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаи мазкур бекор кунад.

6. КАФОЛАТИ МАБЛАҒИ ПУЛИИ СУРАТҲИСОБ

6.1. Бонк баргардонидани маблағи пулиро аз рӯи суратҳисоб бо тамоми дороиҳояш кафолат медиҳад.

6.2. Кафолати маблағи пулии суратҳисоб аз рӯи тартиб, ҳаҷм ва шартҳои мувофиқи қонунгузорӣ амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.

6.3. Дар ҳолати муфлисшавии Бонк баргардонидани маблағҳои пулии (амонатҳои) соҳибкорони инфиродӣ, субъектони соҳибкорӣ хурд ва ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ аз ҷониби Ҳазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон дар ҳаҷм ва тибқи тартиботи муқаррарнамудай Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи суғуртаи амонату пасандозҳо” сурат мегирад.

6.4. Маблағҳои пулии (амонатҳои) соҳибкорони инфиродӣ, субъектони соҳибкорӣ хурд ва ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи амонату пасандозҳо» суғурта карда мешавад. Маълумоти пурра оиди суғуртаи амонату пасандозҳо дар Замимаи №2 оварда шудааст.

7. МАХФИЯТ

7.1. Маълумоте, ки ҳангоми бастан ва ё иҷрои шартномаи мазкур маълум мегарданд, махфӣ ҳисобида мешавад ва набояд бе розигии ҳатти тарафи дигар ба шахси сеюм расонида шавад ва ё бо мақсади баромадан аз чорҷӯбаи матлаби шартнома истифода бурда шаванд.

7.2. Бонк махфӣ нигоҳ доштани сирри суратҳисоб ва маълумотҳоро оиди Мизоч мувофиқи қонунгузорӣ амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат медиҳад ва ба шахсони сеюм паҳн намекунад (ба истисноӣ ҳолатҳои бо қонунгузорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шуда).

8. ҶАВОБГАРИИ ТАРАФҲО

8.1. Тарафҳо барои иҷро накардан ё иҷрои номатлуби шартҳои шартномаи мазкур, мувофиқи қонунгузорӣ амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгаранд.

8.2. Мизоч барои эътимоднокии маълумотҳо ва ҳуҷҷатҳои ба Бонк пешниҳоднамудааш мувофиқи қонунгузорӣ амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар аст.

8.3. Мизоч барои зараре, ки ба Бонк дар натиҷаи риоя накардани талаботҳои шартномаи мазкур расонида шудааст, дар ҳаҷми пурраи зарари ба Бонк расонидашуда, барои маълумоти нопурра ва носоҳеҳ, ки ба Бонк пешниҳод кардааст, ба таъхир гузоштани пардохти маблағи қарздорӣ (овердрафти техникӣ) дар назди Бонк дар ҳаҷми маблағи пардохтнашуда, ҷавобгар мебошад.

8.4. Дар сурати дер ё нодуруст ба Суратҳисоб гузаронидан ё аз он хориҷ кардани маблағҳои пулӣ, Бонк барои ҳар рӯзи таъхир ба Мизоч аз рӯи маблағи муҳлати пардохташ батаъхирарфта мувофиқ ба меъёри бозтамвили Бонки миллии Тоҷикистон ҷарима пардохт менамояд.

8.5. Дар ҳолатҳои зайл Бонк аз ҷавобгарӣ озод мебошад:

- барои оқибатҳои иҷроиши ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ ва ҳазинавие, ки дар онҳо имзои сохтакорӣ (қалбакӣ) кардаи Мизоч ва ё намояндаи ваколатдорӣ ӯ гузошта шудааст ва Бонк имконияти ба таври муоинавӣ ё ҳуҷҷатӣ муқаррар намудани сохтакорӣ (қалбакӣ) будани имзои Мизоч ва ё имзои намояндаи ваколатдори ӯро надошт;
- барои вайрон намудани муҳлати гузаронидани амалиётҳо аз рӯи Суратҳисоб, ки бо айби Бонки миллии Тоҷикистон, дигар Бонкҳои барои иҷрои супориши Мизоч ҷалбшуда ва дигар ҳолатҳое, ки аз Бонк вобаста нестанд;
- барои нодуруст ба Суратҳисоб қабул кардан/қабул накардан ё нодуруст аз Суратҳисоб баровардан/ аз Суратҳисоб набаровардани маблағҳои пулӣ, ки дар натиҷаи аз тарафи Мизоч ё намояндаи ӯ нодуруст (бо ғалат) нишон додани нишониҳои пардохтии рақамӣ ва матнӣ ба амал омадаанд, инчунин дар ҳолати ихтилофҳои (разночтения) нишониҳои мазкур;
- барои оқибатҳои манфии эътимолӣ, ки дар натиҷаи аз тарафи Мизоч пешниҳод нашудани маълумотҳое, ки дар банди 5.3.3. -и шартномаи мазкур дарҷ гардидаанд, ба амал омадаанд.

8.6. Тарафҳо барои иҷро накардани уҳдадориҳои худ, ки дар натиҷаи ҷой доштани ҳолатҳои ғайриҷашмдошт (форс-мажор) рух додаанд (ба истисноӣ уҳдадориҳо оиди таъмини нигоҳдории маблағҳои пулӣ ва махфияти сирри маълумот), аз ҷавобгарӣ озод мебошанд, аз ҷумла:

- амалиётҳои ҷангӣ, офатҳои табиӣ, корношоямӣ муваққатӣ низомҳои компютерӣ, воситаҳои алоқа, қатъкунии интиқоли қувваи барқ, садамаҳо, сӯхторҳо, бетартибҳои оммавӣ ва ғайра;
- амалҳои мақомотҳои давлатӣ, қабули қарорҳо аз тарафи мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, Бонки миллии Тоҷикистон, ки барои татбиқи вазифаҳои шартномавии Тарафҳо монеагӣ мекунад;

8.7. Тарафе, ки дар натиҷаи иҷро накардан ва ё боздоштани иҷрои уҳдадориҳо вобаста ба руҳ додани ҳолатҳои ғайриҷашмдошт ҳисорот (зарар) дидааст, ҳуқуқ дорад аз тарафи дигар (объекти ҳолатҳои ғайриҷашмдошт), оид ба андоза ва ҳаҷми ҳолатҳои руҳдода ва таъсири ҳолатҳои мазкур ба фаъолияти ӯ ҳуччатҳои тасдиқкунанда, талаб намояд.

8.8. Бонк барои иҷро нашудани супоришҳои Мизоч, ки аз омилҳо ва иродаи Бонк вобаста набуда ба шахси сеюм дастрас нашудааст, ҷавобгар намебошад.

8.9. Дар ҳолати бекор шудани амалиёт, барои огоҳ намудани ҳамкорон, контрагентони Мизоч, худӣ Мизоч масъулият бар дӯш дорад.

9. ҲАЛЛИ БАҲСҲО

9.1. Дар ҳолати аз ҷониби кормандони Бонк, саривақт иҷро накардан, дағалона рафтор намудан ва дигар кирдорҳои, ки ба пастшавии сифати хизматрасонӣ ва поймолкунии ҳуқуқҳои Мизоч оварда мерасонад, Мизоч метавонад тариқи рақами **808** ва ё почтаи электронии shikoyat@eskhata.tj ба Бонк муроҷиат намояд.

9.2. Ҳамаи масоили баҳсӣ ё ихтилофоти назар, ки аз иҷроиши қисмҳои дахлдори Шартномаи мазкур бармеоянд бо роҳи гуфтушунӣ ва музокирот ҳал карда мешаванд.

9.3. Дар ҳолати бо роҳи гуфтушунӣ ва музокирот ҳал нашудани баҳсҳо, тарафҳо метавонад нисбати тарафи дигар тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба суд муроҷиат намоянд.

10. МУҲЛАТИ АМАЛ ВА ТАРТИБИ БЕКОР КАРДАНИ ШАРТНОМА

10.1. Шартномаи мазкур аз мавриде, ки аз ҷониби Мизоч аксепт мегардад ва дар Ариза-дархост аз ҷониби Бонк оиди қабул шудан қайд гузошта мешавад ба қувваи амал медарояд.

10.2. Муҳлати амали шартнома беаҳдуд аст.

10.3. Шартномаи мазкур ҳар вақт метавонад тибқи аризаи хаттии Мизоч бекор карда шавад. Ҳамзамон, Мизоч уҳдадор мешавад, ки ҳамаи масъалаҳои ҳисоббаробаркуниро бо Бонк ба танзим дарорад.

10.4. Бекор шудани шартномаи мазкур барои бастанӣ Суратҳисоб (ҳо) асос мебошад.

10.5. Дар ҳолати аз ҷониби як тараф иҷро нашудани шартҳои шартнома, тарафи дигар ҳуқуқ дорад шартномаи мазкурро бекор кунад. Тарафе, ки тариқи яктарафа шартномаро бекор мекунад, уҳдадор аст тарафи дигарро дар муҳлати на кам аз 30 (Сӣ) рӯзи тақвими огоҳ намуда, хароҷотҳоро вобаста ба уҳдадориҳои пештара ҷуброн намояд.

10.6. Амали шартнома тӯли ҷой доштани ҳолатҳои ғайриҷашмдошт (форс-мажор) боздошта шуда, аз лаҳзаи бартараф шудани онҳо мавриди амал қарор дода мешавад.

10.7. Суратҳисоби бонкӣ дар ҳолатҳои зерин баста шуда, шартномаи мазкур қатъкардашуда ҳисобида мешавад:

а) бо дархости Мизоч;

б) дар ҳолати аз тарафи Мизоч пешниҳод нагаштани ҳуччатҳои талабкардашуда мутобиқи санадҳои амалкунандаи Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин, дар ҳолати пайдо шудани маълумот дар бораи иштироки Мизоч дар фаъолияти террористӣ (мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом”);

в) бо ташаббуси Бонк бо тартиб ва ҳолатҳои дар зербанди 5.2.8.-и Шартномаи мазкур зикршуда, бо пешакӣ огоҳ намудан тибқи банди 10.5.;

г) бо ташаббуси Бонк дар ҳолате, ки агар Мизоч дар давоми 12 моҳ тариқи суратҳисоб ягон амалиёт нагузаронад (бо пешакӣ огоҳ намудани Мизоч тибқи банди 10.5.);

д) дар ҳолатҳои дигаре, ки қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрию ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар намудааст.

10.8. Огоҳ намудани Мизоч бо роҳи ирсол намудани огоҳинома ба суроғи Мизоч, ки дар шартнома зикр шудааст ё тавассути почтаи электронӣ ё ба воситаи барномаи фосилавии бонкӣ ва ё СМС хабардоркунӣ (бо истифодаи яке аз ин роҳҳо) амалӣ карда мешавад.

11. ТАЛАБОТҲОИ ЗИДДИКОРРУПСИОНӢ

11.1. Тарафҳо уҳдадоранд, ки талаботҳои қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон мубориза бар зидди коррупсияро бе чунну чаро риоя намојад. Тарафҳо огоҳ ҳастанд ва тасдиқ менамојанд, ки барои содир намудани кирдорҳои коррупсионӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ, маъмурӣ, маданӣ ва интизомӣ вучуд дорад.

11.2. Ҳар як тарафи шартномаи мазкур кафолат ва тасдиқ менамојад, ки на худӣ тараф, на роҳбарият ва ё кормандон ва дигар шахсони масъули онҳо бо мақсади бастанӣ шартнома ва амали он, маблағҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок, ягон намуди имтиёз ва ё дигар намуди молҳои арзишнок пешниҳод/талаб/ваъда намодаанд. Тарафҳо дар давоми амали шартномаи мазкур ва баъд аз он ҳам уҳдадоранд чораҳои заруриро барои содир нашудани кирдорҳои коррупсионӣ андешанд.

11.3. Дар ҳолати аз ҷониби яке аз Тараф вайроншудани талаботи дар боло қайдшуда Тарафи дигар ҳуқуқи яктарафа қатъ намудани шартномаро дорад.

12. ШАРТҲОИ ДИГАР

12.1. Дар ҳолати фаъолияти худро қатъ намудани Мизоч, ҳолати фавтидани Мизоч, тағйир ёфтани вазъи ҳуқуқии Мизоч, ҳуқуқи ихтиёрдорӣ намудан ба маблағҳои дар Суратҳисоб мавҷудбуда, инчунин иҷрои ҳамаи уҳдадориҳо аз рӯи шартномаи мазкур, мувофиқи тартиби бо қонунгузорию амалкунанда пешбиниамуда, ба ворис (он)-и ҳуқуқии Мизоч мегузарад.

12.2. Тағйироту иловаҳо ба Шартномаи мазкур аз тарафи Бонк ба таври яктарафа ворид карда мешавад. Оиди тағйироту иловагиҳо (аз он ҷумла, оиди мавриди амал қарор гирифтани ҷунин тағйиротҳо) на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи тақвимӣ то мавриди амал қарор гирифтани тағйироту иловаҳо ба Мизоч маълумот диҳад. Маълумот тариқи аз тарафи Бонк дар лавҳаҳои иттилоотии бонкӣ, смс-хабардоркунӣ, занги телефонӣ, барномаи фосилавии бонкӣ ва ё тавассути почтаи электронӣ фиристодани лоиҳаи шартнома ба Мизоч, ҷойгирнамоии таҳрири нави шартнома дар сомонаи расмӣ Бонк **www.eskhata.com** (бо истифодаи яке аз ин роҳу усулҳо), расонида мешавад.

12.3. Масъалаҳои дигаре, ки шартномаи мазкур пешбинӣ накардааст, бо қонунгузорию амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрию ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешаванд.

12.4. Бо аксепт намудани шартномаи мазкур, Мизоч изҳор мекунад, ки бо тарафҳои Бонк, ки дар рӯзи бастанӣ Шартномаи мазкур амал мекунад, шинос шудааст ва бо онҳо розӣ мебошад. Инчунин Мизоч розигии худро оиди масъалаҳои зерин баён менамојад:

- бо воситаи ҳадамоти алоқа (почта) ва ё қосид (курьер) ирсол намудани огоҳинома ва хабарномаҳо ба макони зисти Мизоч новобаста аз ҳузури шахсии Мизоч ва аз ҷониби шахсони сеюм (ҳешу табори Мизоч) қабул намудани огоҳинома ва хабарномаҳо;

- барои аз ҷониби Бонк равона намудани «sms – иттилоот» (аз ҷумла иттилооти характери рекламавӣ дошта);

12.5. Мизоч метавонад тавассути рақами телефонии **+992 44 6000600** ё рақами кӯтоҳи **808** ба сохтори масъули хизматрасони Бонк, ки бо мизочон корбарӣ менамојад, муроҷиат намојад.

12.6. Шартномаи мазкур дар шакли қозаӣ тибқи талаби Мизоч ба Мизоч пешниҳод карда мешавад.

13. МУШАХХАСОТ ВА НИШОНИИ ТАРАФҲО

13.1. “Бонк”

Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Бонки Эсхата» (Сарбонк)

Иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон барои иҷрои амалиётҳои бонкӣ аз 20-уми майи соли 2010. Мухлати амали иҷозатнома - бемуҳлат.

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хучанд, к. Гагарин 135

Ҳадамоти маълумотӣ (Маркази тамос): 808

Суратҳисоби муросилотӣ: 20402972457071

РЯМ: 5110001371

РМА: 510004229

БИК: 350501707

СВИФТ: EJSATJ22

13.2. “Мизоч”

Мушаххасоти мизоч дар ариза-дархост пешбинӣ мегардад.

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ КУШОДАИ “БОНКИ ЭСХАТА” - УЗВИ НИЗОМИ СУҒУРТАИ АМОНАТУ ПАСАНДОЗҶО  Эсхата	ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ АМОНАТУ ПАСАНДОЗҶОИ ТОҶИКИСТОН 
--	---

ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ БА ПАСАНДОЗДОР ОИДИ НИЗОМИ СУҒУРТАИ АМОНАТУ ПАСАНДОЗҶО

Мизочи мухтарам, Тавассути «Варақаи иттилоотӣ»-и мазкур тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи амонату пасандозҳо», мо Шуморо оиди низоми суғуртаи амонату пасандозҳо хабардор менамоем	Маълумот оиди ташкилоти қарзӣ: ҚСҚ “Бонки Эсхата”, 735700, ш.Хучанд, кӯчаи Гагарина 135 РМА 510004229, РЯМ 5110001371 Телефон барои тамос: +992 44 600-0-600, рақами кутоҳ:808 Ному насаби пасандоздор: Ному насаби пасандоздор ва дигар маълумотҳои шахсӣ дар ариза-дархост (замимаи №1) зикр карда шудаанд. Қой (<i>сарбонк, филиал</i>) ва сана: Номгӯи воҳиди сохтори бонк, ки ба мизоч хизмат расонидааст, дар ариза-дархост (замимаи №1) зикр карда шудааст.
--	--

Маълумоти асосӣ оиди суғуртаи амонату пасандозҳои Шумо

 Амонату пасандозҳои Шумо дар ҚСҚ “Бонки Эсхата” аз ҷониби Хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон суғурта шудаанд	
Амонату пасандозҳои зерин дар ташкилоти қарзӣ суғурта шудаанд:	✓ Амонату пасандозҳои дар суратхисобҳои бонкӣ гузоштаи пасандоздорон бо пули миллий ва асъори хориҷӣ, ки бо шартномаҳои пасандози бонкӣ ва (ё) суратхисобҳои амонатии бонкӣ, суратхисобҳои бонкии қарздорӣ ва ё дафтарчаҳои амонатӣ тасдиқ карда шудаанд
Маблағи амонату пасандозҳои шахсон (пасандоздорон)-и зерин суғурта шудаанд:	✓ Шахсони воқеӣ, аз ҷумла соҳибкорони инфиродӣ ✓ Шахсони ҳуқуқӣ – субъектҳои соҳибкории хурд ва ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ
Қуброни пули суғурта ба пасандоздорон:	✓ Ҳангоми ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ* аз ҷониби Хазина ба пасандоздорон қуброни маблағи амонату пасандозҳои суғурташуда кафолат дода мешавад ✓ Андозаи қубронпулӣ аз рӯи амонату пасандозҳои суғурташуда 35 000 сомониро ташкил медиҳад
Қубронпулии суғурта бо кадом асъор пардохт карда мешавад:	✓ Амонату пасандозҳое, ки бо пули миллий гузошта шудаанд, бо пули миллий қуброн карда мешаванд. ✓ Амонату пасандозҳое, ки бо асъори хориҷӣ гузошта шудаанд, аз рӯи қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон, ки дар рӯзи ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ муқаррар карда шудааст, бо пули миллий қуброн карда мешаванд
Агар пасандоздор дар ташкилоти қарзӣ якҷанд суратхисоби амонату пасандозӣ дошта бошад:	✓ Он гоҳ ҳамаи суратхисобҳо якҷоя карда шуда, қубронпулӣ дар асоси маблағи умумии дар суратхисобҳои амонату пасандозӣ мавҷудбуда ва на зиёда аз 35 000 сомонӣ пардохта карда мешавад
Муҳлати оғози пардохти қубронпулӣ ҳагоми ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ:	✓ Хазина на дертар аз 14 рӯзи пас аз ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ пардохти қубронпулии суғуртаро ба пасандоздорон оғоз менамояд
Суроғаи Хазина барои тамос:	Хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, 734061 кӯчаи Маяковский 77/2 Телефон: +992 (44) 600-66-00, 600-32-45 Почтаи электронӣ: info@idif.tj
Муфассалтар дар сомонии Хазина:	www.idif.tj
Тасдиқи гирифтани варақаи иттилоотӣ аз ҷониби пасандоздор	Тасдиқ менамоем: Мизоч бо гузоштани имзо дар ариза-дархост (Замимаи №1) бо замимаи мазкур шиносшудан ва гирифтани тасдиқ менамояд.

Маълумоти иловагӣ

(1) Низоми суғуртаи амонату пасандозҳо

- * Ташкилоти қарзии Шумо ҚСҚ “Бонки Эсхата” иштирокчии низоми суғуртаи амонату пасандозҳо ва узви Хазиначи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон (минбаъд – Хазиначи) мебошад.
- * Низоми суғуртаи амонату пасандозҳо - ҳимояи давлатии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии пасандоздорон, ки аз ҷониби Хазиначи барои пардохти ҷубронпулии суғурта ҳангоми ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ дар ташкилоти қарзӣ равона шудааст.
- * Амонату пасандозҳои Шумо ба таври автоматӣ аз ҷониби Хазиначи ройгон бе ягон пардохти иловагӣ суғурта карда мешавад ва ҳангоми ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ ҷуброн карда мешавад.
- * Ҳолати суғуртавӣ - барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ тибқи қарори суд бе асосҳои муфлисшавӣ ё бо асосҳои муфлисшавӣ, ки сабаби ба вуҷуд омадани уҳдадорӣ Хазиначи оид ба ҷуброни пули суғурта ба пасандоздорони ташкилоти қарзӣ муфлисшуда мегардад.

(2) Ҷуброни пули суғуртаи амонату пасандозҳо

- * Фоизҳои амонату пасандозҳо аз ҷониби Хазиначи ҷуброн карда намешаванд. Агар тибқи шартномаи суратҳисобҳои амонату пасандозӣ сармоякунонии фоизҳо пешбинӣ шуда бошад, он гоҳ ҷубронпулӣ аз рӯи маблағи бақияи суратҳисобҳои амонату пасандозӣ пардохт карда мешавад.
- * Агар ба санаи ба вуқӯъоии ҳолати суғуртавӣ маблағи пасандоздор дар ташкилоти қарзӣ аз андозаи ҷубронпулӣ (35 000 сомонӣ) зиёд бошад, он гоҳ баъди гирифтани ҷубронпулӣ маблағи боқимондаи пасандоздор мувофиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мудирӣ махсус (барҳамдиҳанда)-и ташкилоти қарзӣ барҳамдодашуда пардохт карда мешавад.
- * Агар ҳолати суғуртавӣ дар якҷанд ташкилоти қарзӣ фаро расад, ки дар онҳо пасандоздор суратҳисобҳои амонату пасандозӣ дорад, он гоҳ андозаи ҷубронпулии суғурта барои ҳар як ташкилоти қарзӣ алоҳида ҳисоб карда мешавад.

(3) Пардохти ҷубронпулии суғурта

- * Хазиначи ташкилоти қонунан ваколатдор барои пардохти ҷубронпулӣ аз рӯи амонату пасандозҳои суғурташуда дар ташкилотҳои қарзӣ аъзои Хазиначи мебошад.
- * Пардохти ҷубронпулии суғурта на дертар аз 14 рӯз пас аз ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ оғоз мегардад. Пардохти ҷубронпулии суғурта тавассути бонк-агент дар асоси аризаи пасандоздор дар шакли нақдӣ ва ғайринақдӣ бо роҳи гузаронидани маблағ ба суратҳисоби нишондодаи пасандоздор дар ташкилоти қарзӣ анҷом дода мешавад.

Мухтарам пасандоздор! Барои дарёфти маълумоти муфасссалтар аз сомонии расмӣ Хазиначи истифода баред:

www.idif.tj

**ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ АМОНАТУ ПАСАНДОЗҲОИ ТОҶИКИСТОН – КАФОЛАТИ ҶУБРОНИ
АМОНАТУ ПАСАНДОЗҲОИ ШУМО!**